

ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии шўрои яқдафъянаи диссертатсионии 6D.KOA-050 дар назди Донишгоҳи технологи Тоҷикистон оид ба диссертатсиияи номзадии Назарзода Фирдавс Хоркаш дар мавзуи “Чудокунӣ ва таҳқиқи таркиби химиявии равғани тухми зағир (*Linum usitatissimum*)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.06 – Технологияи ҷарбҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию ороиши.

Комиссияи эксперти дар ҳайати Ҷавлонназарова З.Б. – доктори илмҳои биология; Юлдашев З.Ш. – доктори илмҳои техникӣ, ҳ.к.и.; Мирзозода Г.Ҳ. – номзади илми техникӣ, дотсент, ки тибқи банди 56 Низомномаи шурии диссертатсионӣ ва бандҳои 57-60 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 ва Қарори шўрои диссертатсионӣ (Суратҷаласаи № 3 аз 8 октябри соли 2024) тасдиқ шудааст, диссертатсиияи пешниҳоднамудаи Назарзода Ф.Ҳ.-ро дар мавзуи “Чудокунӣ ва таҳқиқи таркиби химиявии равғани тухми зағир (*Linum usitatissimum*)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.06 – Технологияи ҷарбҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётиу ороиши дида баромада, ба чунин хулоса омаданд:

1. Муҳиммияти мавзӯъ. Таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои афзалиятноки стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Дар ин бобат баҳри расидан ба ҳадафҳое, ки ба беҳтаршавии зиндагии сокинони кишвар мусоидат мекунанд, тадбирҳои зиёде андешида мешавад. Пешрафти истеҳсолоти кишоварзӣ омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқавории кишвар муайян шудааст.

Ба ин мақсад масъалаҳои истифодаи оқилонаи замин, баланд бардоштани ҳолати мелиоративӣ ва ҳосилнокии он, содироти меваю сабзавот, соҳтмони корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди технологияи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, парвариши навъҳои нави растанӣ, мубориза бар зидди ҳашароти

зарааррасон, рушди боғу токпарварӣ, чорводорӣ ва техникаи кишоварзӣ аз ҷумлаи вазифаҳои аввалиндараҷаи ниҳодҳои марбута ҳисоб шудаанд.

Тибқи таҳлилҳои олимон, самти истифодашавии саноатии ҳамагуна равғани растани дар асоси таркиби химиявӣ ва ҳосиятҳои органолептикий он муайян карда мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, омӯзиши таркиби химиявии равғанҳое, ки дар бораи таркиб ва ҳосиятҳои химиявии онҳо дар сарчашмаҳои илмӣ маълумотҳои зарурӣ дида намешаванд, яке аз мавзуъҳои ниҳоят мубрам барои илм ва истеҳсолоти ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар ин васила, метавон гуфт, ки дар доираи истифодабарии равандҳои истеҳсолот ва саноат аксар намудҳои равғани растаниҳоро вобаста ба ҳусусиятҳои органолептикий ва таркиби кимиёвии онҳо муайян месозанд ва бо ин назардошт, омӯзиши таҳқиқи намуду навҳои муҳталифи равғанҳои растани дарои истеҳсолот хеле мубрам, аҳамиятнок ва саривақтӣ дониста мешавад.

2. Мақсади таҳқиқот ин варианҷои оптималии ҷудо намудани равған ва липидҳои таркиби тухми зғир, идентификатсия намудани таркиби химиявӣ, муайян намудани муҳимтарин нишондиҳандаҳо ва ҳосиятҳои физикию химиявии намунаҳои таҳқиқшавандай равған ва липидҳои тухми зғир, инчунин коркарди технологияи нав ва муғиди ҳосил намудани концентрати кислотаҳои калонмолекулаи ҷарӣ ба ҳисоб меравад.

3. Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертационӣ вазифаҳои зерин мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд:

- таҳқиқи варианҷои оптималии ҷудо намудани равғани баландсифат аз таркиби тухми зғир;
- муайян намудани нишондодҳои физикию химиявии равғани тухми зғир аз қабили зичӣ, ҳарорати лаҳтабандӣ, ҳарорати гудозиш, часпакӣ, ҳарорати таҷзияшавӣ, адади кислотагӣ, адади собуннокӣ, адади эфирӣ, адади йодӣ ва ғайра;
- таҳқиқи илмии ҷувози маҳсус барои ҷудо намудани равған аз таркиби тухми зғир;

- омӯзиш ва идентификатсияи таркиби химиявии пайвастагиҳои равғани тухми загир;
- таҳқиқи технологи тарзҳои муосири муайянсозии кислотаҳои калонмелекуллаи ҷарбӣ дар таркиби равғани загир;
- омӯзиши ҳосиятҳои физикий ва химиёвии равғани тухми загир ва коркарди технологияи ҳосил намудани концентрати кислотаҳои калонмолекулаи ҷарбӣ дар асоси липидҳои таркиби тухми загир.

4. Навғонии илмии диссертатсия:

- бо роҳи таҳлилу таҳқиқи озмоишгоҳӣ ва истифодаи амалӣ бо фарогирии технологияи муосир таҳлилу таҳқиқи ҷузъӣ ва муайянқунии усулҳои озмоишгоҳӣ - таҳлилии равғани тухми загир, ки парваришу истеҳсоли он дар шароити Тоҷикистон ба роҳ монда шудаст, бори аввал омӯхта шуд;
- дар рафти пажуҳиш ва таҳқиқотҳои гузаронидашуда технологияи чудо намудани равған аз тухми загир бо истифода аз ҷувози маҳсуси худсоз, ки суръати кори ҳаракати дастгоҳро танзим мекунад, илман асоснок карда шуда, ҳати технологӣ ва ҳусусиятҳои равғани ҳосилшуда муайян карда шуд;
- технологияи нави ҳосил намудани концентрати кислотаҳои калонмолекулаи ҷарбӣ дар асоси липидҳои таркиби тухми загир коркард гардида, ҷанбаҳои физикию химиявии технологияи коркардгардида омӯхта шуд.

5. Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванд:

- коркардҳои технологӣ оид ба дарёфти вариантҳои оптималии чудо намудани равғани загир аз таркиби тухми ин растани;
- муайян намудани компонентҳои асосии таркиби равғани тухми загир бо истифода аз усули хромматографӣ ва спектрометрӣ;
- технологияи чудо намудани равған аз тухми загир бо истифода аз ҷувози маҳсуси худсоз;
- натиҷаҳои таҳлили эксперименталии таҳқиқи таркиби химиявии компонентҳои асосии равған ва липидҳои тухми загир бо усулҳои муҳталиф;

- натицаҳои коркарди технологияи нави ҳосил намудани концентрати кислотаҳои калонмолекулаи ҷарбӣ дар асоси липидҳои таркиби тухми зағир.

6. Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Шарҳу таҳлил ва истифодаи дурусти адабиёти илмӣ, гузориши вазифаҳои таҳқиқи мавзӯъ ва ба ҳадаф расонидани онҳо, дар шароити озмоишгоҳӣ бо истифодаи таҷхизоти муосир ва дар асоси дастурҳои методии илмӣ баргузор намудани пажӯҳишу таҳқиқи таҷрибавӣ ва саҳроӣ, таҳлили чандҷонибаи натицаҳои ҳосилшудаи илмӣ-тадқиқотӣ, хулоسابарорӣ ва ҷамъбасти соҳту мазмуни рисолаи илмӣ аз ҷумлаи амалҳое дониста мешаванд, ки саҳми муаллифро дар иҷрои таҳқиқоти илмӣ ташкил менамоянд.

7. Интишори натицаҳои диссертатсия. Дар доираи таҳқиқи рисола 17 мақолаву кори илмӣ, аз ҷумла, мулоҳизаҳои илмӣ, фишурдаҳо, дастурҳои методӣ, санадҳои асосноки татбиқшуда ва натицаҳои амалии ихтироот нашр гардидаанд. Аз ин номгӯй, 8 мақолаҳои таҳлилии илмӣ дар нашрияҳои расмии тавсиянамудаи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 нахустпатент барои ихтироъ, 1 санади татбиқӣ дар истеҳсолот, 1 дастури таълимӣ, 4 тезису фишурдаи мақолаҳо ва 2 мақола дар нашрияҳои байналмилалӣ омода намуда, ба табъ расидаанд.

8. Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 05.18.06

1. Мавзӯи диссертатсияи иҷрошуда бо мазмуну шарҳи формулаи шиносномаи ихтисоси 05.18.06 - технологияи ҷарбҳо, равғандорӣ ва маҳсулоти атриётию ороишӣ ва соҳаҳои таҳқиқот мувофиқат мекунад.

Соҳаҳои таҳқиқот: назария ва методҳои таҳқиқоти таркиби кимиёвӣ ва ҳосиятҳои ашёи ҳоми растаниҳои равғандор ва маҳсулоти истеҳсолшуда аз коркарди он; коркарди технологияи муосир барои истихроҷи гирифтани равған аз ашёи ҳоми растани ҷарбӣ ва ташкили ҳати технологии ватанини коркарди равған ва ҷарбҳо мебошад.

2. Диссертатсия ба талаботи муқаррарнамудаи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири

масъалаҳое мебошад, ки барои рушди илми соҳаи хӯрокворӣ дар Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мегарданд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, натиҷаҳо ва нуқтаҳои навини илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда, саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашр намудаи довталаби дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ фарогири мазмуну муҳтавои умумии диссертатсия мебошад.

3. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Ф.Х. Назарзода истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Муҳимијати таҳқиқ, навғониҳои илмӣ, усулиҳои илмии таҳқиқ аҳамијати назариявию амалии диссертатсияро ба назар гирифта, комиссия ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи номзадии Назарзода Ф.Х. дар мавзуи “Ҷудокунӣ ва таҳқиқи таркиби химиявии равғани тухми зағир (*Linum usitatissimum*)” тадқиқоти ба итномрасидаи комил буда, ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобғӯ аст.

4. Тибқи банди 61-и Низомномаи Шурои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, комиссия пешниҳод менамояд:

- Диссертатсияи Назарзода Фирдавс Хоркаш дар мавзуи “Ҷудокунӣ ва таҳқиқи таркиби химиявии равғани тухми зағир (*Linum usitatissimum*)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.06 – Технологияи ҷарбҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию ороиши дар Шурои диссертатсионии 6D. КОА-050 назди Донишгоҳи технологииси Тоҷикистон барои ҳимоя **қабул карда шавад.**

Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия, шахсони зерин таъйин қарда шаванд:

- доктори илмҳои кимиё, профессор, сарходими илмии озмоишгоҳи кимиёи пайвастагиҳои фаромолекулавии Институти кимиёи ба номи

В.И.Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон - **Муҳиддинов**
Зайнiddин Қамаровиҷ;

- номзади илмҳои техниқӣ, и.в. дотсенти кафедраи технологияи истеҳсоли маводи ҳӯрокай Донишгоҳи технологији Тоҷикистон - Тураева Гулноз Нормаматовна.

Ба сифати **Муассисаи тақриздиҳанда** – Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани **автореферати диссертатсия** дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон барои чопи **автореферати диссертатсия** бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

доктори илмҳои биологӣ

Давлатназарова З.Б.

Аъзоёни комиссия:

доктори илмҳои техниқӣ

номзади илмҳои техниқӣ



Юлдашев З.Ш.

Мирзозода Г.Х.